

Маблугот

дар бораи мукаризи расмӣ оид ба диссертатсияи Афзалшоҳи Сафархон дар мавзӯи «Амсиғасозӣ ва сохтани теҳнологии автоматикунонии ҳисобкунии таҳлили NPS дар системаи бонкҳо бо мақсади оптимизатсияи тақсимои захираҳои пулӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD - доктор аз рӯи ихтисоси 6D070500 - Амсиғасозии математикӣ ва компютерӣ: 6D070502- Амсиғасозии математикӣ, методҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо

№	Насаб, ном ва номи падар	Ҷойи кори асосӣ, вохидҳои сохторӣ, вазифа	Дараҷаи илмӣ, рамзи ихтисос, унвони илмӣ	Таълифоти асоси доир ба мавзӯи диссертатсияи тақризшаванда
1.	Наҷмиддиниён Асадулло Мирзо	Вакили Маҷлиси намоёндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	доктори илмҳои физикаю математика, аз рӯи ихтисоси 05.13.18 - Амсиғасозии математикӣ, усулҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо, дотсент	1. Наҷмиддиниён, А.М. Самаранокӣ истифодаи теҳнологияҳои иттилоотӣ дар раванди таҳсилот / А.М. Наҷмиддиниён, З.О. Муродов // Паёми Паҷӯҳишҳои рушди маориф. – 2022. – №. 4(40). – Р. 228-233. – EDN WEEQJY. 2. Жӯраев, Х.Ш. Модельной представление численной решение зависимости стационарного распределения температуры от теплового потока в конденсированных средах / Х.Ш. Жӯраев, А.М. Наҷмиддиниён, Д.К. Солихов // Математические и компьютерные моделирование физических процессов : Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной 20-летию изучения и развития естественных, точных и математических дисциплин в сфере науки и образования, Душанбе, 09 февраля 2023 года. – Душанбе Комилов Қосим: Таджикский национальный университет, 2023. – С. 39-49. – EDN SXKVUU. 3. Хайрулло Ш.Д. Модельное представление численного решения зависимости стационарного

			распределения температуры от теплового потока в конденсированных средах / Ш.Д. Хайрулло, Д.К. Солихов, А.М. Наджмиддиниен // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2023. – № 1. – С. 82-93. – EDN CRSCST. 4. Наджмиддиниен, А.М. Модельное представление аналитического решения зависимости стационарного состояния нелинейного распределения температуры в цилиндрических конденсированных средах / А. М. Наджмиддиниен // Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. – 2023. – № 4. – С. 54-63. – EDN KLTDTC. 5. Наджмиддиниен, А.М. Модельное представление аналитического решения зависимости стационарного состояния нелинейного распределения температуры в сферических конденсированных средах / А.М. Наджмиддиниен // Вестник Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе. – 2023. – Т. 1, № 4(35). – С. 116-124. – EDN HRCUMH. 6. Наҷмиддиниен, А. М. модели компютери раванди гармигузаронӣ дар муҳитҳои конденсӣ / А. М. Наҷмиддиниен // Вестник Дангаринского государственного университета. – 2024. – No. 2(28). – P. 24-34. – EDN GQZXTR. 7. Наҷмиддиниен, А. М. Ҳаlli ададии амсилаи пахншавии статсионарии гармӣ дар муҳити шакли куравӣ ва натиҷаҳои таҳлилҳои
--	--	--	--

				компютери он / А. М. Начмиддиниен // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. Серия гуманитарных и экономических наук. – 2024. – No. 1-2(122). – Р. 241-247. – EDN IEAHQJ.
--	--	--	--	--

Раиси шурои диссертатсионии 6D.KOA-011-и
назди Донишгохи миллии Тоҷикистон,
доктори илмҳои физикаю математика,
профессор, академики АМНТ

Котиби илмии шурои диссертатсионии 6D.KOA-011-и
назди Донишгохи миллии Тоҷикистон,
номзади илмҳои физикаю математика



[Signature]

М. Илолов

[Signature]

А.Б. Ғафоров

2.07.25